

**ХУЛОСАИ
ШУРОИ ДИССЕРТАЦИОНИИ 6D.КОА – 037-И НАЗДИ
МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ «ДОНИШГОҲИ
ДАВЛАТИИ ХУҶАНД БА НОМИ АКАДЕМИК
БОБОЧОН ГАФУРОВ»**

дар бораи диссертатсияи Соқиева Парвина Зафаровна оид ба дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021400- Адабиётшиносӣ (6D021403 -Таърихи адабиёт, равобити адабӣ)

Парвандаи аттестатсионии № 8

Қарори Шурои диссертационӣ аз 14-уми декабри соли 2022

дар бораи ба шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон Соқиева Парвина Зафаровна додани дараҷаи илмии доктори фалсафа (Phd), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021400- Адабиётшиносӣ (6D021403 -Таърихи адабиёт, равобити адабӣ).

Диссертатсияи Соқиева Парвина Зафаровна дар мавзуи “Маҳорати шоирии Низомии Ганҷавӣ” (дар мисоли достонҳои “Хусрав ва Ширин” ва “Лайлӣ ва Мачнун”) барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021400- Адабиётшиносӣ (6D021403 - Таърихи адабиёт, равобити адабӣ)) аз ҷониби Шурои диссертационии 6D. КОА – 037-и назди МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров» (735700, ш.Хуҷанд, гузаргоҳи Б. Мавлонбеков 1) барои ҳимоя қабул карда шудааст.

Диссертант Соқиева Парвина Зафаровна, соли таваллудаш 1991 зодаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2013-ум факултети филологияи тоҷики МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав»-ро хатм намудааст.

Солҳои 2013-2015-ум дар бахши магистратураи МДТ-и Донишгоҳи давлатии Бохтар аз рӯйи ихтисоси доктор PhD - 6D020500-филология

таҳсил намуда, соҳиби дипломи дараҷаи магистрӣ аз рӯйи ихтисоси филология гардидааст.

Солҳои 2015-2018 докторанти Phd аз рӯйи ихтисоси (6D021400-Адабиётшиносӣ (6D021403 - Таърихи адабиёт, равобити адабӣ)- и кафедраи адабиёти тоҷики МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав» буда, кори илмияшро дар кафедраи мазкур ба анҷом расонидааст.

Аз сентябри соли 2014-2015-ум ба ҳайси омӯзгор дар мактаби таҳсилоти миёнаи умуии № 8 шаҳри Бохтар ба кор оғоз намуда, ҳамчунин аз моҳи сентябри соли 2016-2017-ум дар факултети филологияи тоҷики кафедраи рӯзномнигории МДТ-и “Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав” ба сурати ҳамкори дохила ва аз соли 2018 то инҷониб дар кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷики МДТ-и “Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав” фаъолият дорад.

Роҳбари илмии диссертант номзади илми филология, ходими пешбари илмии шуъбаи матншиносӣ, таҳқиқ ва нашри мероси хаттии Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ Муҳаммадиев Алӣ мебошад.

Муқарризони расмӣ: Истрофилниё Шарифмурод Раҳимзода – доктори илми филология, профессор, мудири кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷики МДТ-и “Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ”.

Нуров Нуралий Норович – доктори илми филология, узви шурои диссертационии МДТ-и “Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”, аъзои шурои диссертационӣ.

Муассисаи пешбар – кафедраи адабиёти тоҷики МДТ-и “Донишгоҳи давлатии шаҳри Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ” мебошад. Дар тақризи пешниҳоднамудаи ин муассиса, ки бо имзоҳои раиси ҷаласа мудири кафедраи адабиёти тоҷики МДТ “Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба

номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ”, номзади илми филология, дотсент Холиқова З. К. ва экспертон: доктори илми филология Ашуррова Нодира Ҷумъаевна, номзади илми филология Зулфиев Гадомад ва котиби ҷаласаи кафедраи мазкур номзади илми филология Шамшоди Ҷамшед расидааст, диссертатсия мусбат арзёбӣ гардидааст.

Мавзуъ ва муҳтавои диссертатсия аз зумраи мавзуоти таҳқиқталаби адабиётшиносии тоҷик ба ҳисоб меравад. Диссертант ба моҳияти мавзуъ, вазифаҳои таҳқиқ ва масъалаҳои матраҳшудаи диссертатсияро дуруст дарк намуда, дар асоси равишҳои муқоисавӣ-таърихӣ, ки тибқи талаботи илмӣ мебошад, мавриди баррасӣ қарор додааст.

Диссертатсия аз номгӯйи ихтисораҳо, муқаддима, се боб, ҳафт фасл, ҳашт зерфасл, хуласаҳо, тавсияҳо оид ба истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот, рӯйхати адабиёт ва номгӯйи интишороти муаллиф аз рӯйи мавзуи рисола иборат аст.

Диссертатсияи Соқиева Парвина Зафаровна “Маҳорати шоирии Низомии Ганҷавӣ” (дар мисоли достонҳои “Хусрав ва Ширин” ва “Лайлӣ ва Мачнун”) -ро таҳқиқоти анҷомёфта ҳисобида, тибқи талаботи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таълиф шудааст ва муаллифи он барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021400-Адабиётшиносӣ (6D021403-Адабиёти тоҷик, равобити адабӣ) арзанда мөҳисобем.

Натиҷаҳои таҳқиқот дар 8 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 6 мақола дар маҷаллаҳои такризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой дода шудаанд, ки ҳамагӣ фарогири мавзуъ ва муҳтавои диссертатсия мебошанд.

ИНТИШОРОТ АЗ РӮЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАТСИЯ

I. Мақолаҳо дар маҷаллаҳои такризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

[1-М]. Соқиева П.З. Маҳорати Низомии Ганҷавӣ дар истифодаи санъати талмех [Матн] / П.З. Соқиева // Паёми Донишгоҳи давлатии Қўргонтеппа ба номи Носири Хусрав. Мачаллаи илмӣ (Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ). – Бохтар, 2018. - №1/1 (51) – С.33-39.

[2-М]. Соқиева П.З. Корбасти санъатҳои ташбех ва истиора дар «Хусраву Ширин» ва «Лайлию Мачнун»-и Ҳаким Низомӣ [Матн] / П.З. Соқиева // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Мачаллаи илмӣ (Бахши илмҳои филологӣ). – Душанбе, 2018, №2. – С. 237- 241.

[3-М]. Соқиева П.З. Симоҳои асосии достони «Хусраву Ширин»-и Низомӣ ва маҳорати симоофарии шоир [Матн] / П.З. Соқиева // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Мачаллаи илмӣ (силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ). – Бохтар, 2018. №1/4 (57) - С.59-63.

[4-М]. Соқиева П.З. Образи зан дар достонҳои «Хусраву Ширин» ва «Лайлӣ ва Мачнун»-и Низомии Ганҷавӣ [Матн] / П.З. Соқиева // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Мачаллаи илмӣ (силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ). – Бохтар, 2019. №1/4 (68)- С.28-30.

[5-М]. Соқиева П.З. Истифодаи истилоҳоти мусиқӣ дар достонҳои «Хусраву Ширин» ва «Лайлӣ ва Мачнун»-и Низомии Ганҷавӣ [Матн] / П.З. Соқиева // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Мачаллаи илмӣ (силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ). – Бохтар, 2020. №1/1 (71) -С.50-55.

[6-М]. Соқиева П.З. Каломи бадеӣ аз нигоҳи Ҳаким Низомӣ [Матн] / П.З. Соқиева // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Мачаллаи илмӣ (силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ). – Бохтар, 2022. №1/1 (95) -С.63-67.

II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:

[7-М]. Соқиева Парвина. Бардоштҳои Мирзо Турсунзода аз «Ҳамса»-и Низомии Ганҷавӣ // Мақолаҳо аз Конференсияи ҷумҳуриявии

«Нақши Мирзо Турсунзода дар рушди адабиёт ва фарҳанги миллӣ»
Душанбе, 2021.- С. 288 -295.

[8-М]. Соқиева Парвина. Афкори интиқодии Низомии Ганҷавӣ дар «Ҳамса» // Конференсияи байналмилалии «Мероси хаттии Осиёи Марказӣ: масъалаҳои матншиносӣ, тарҷума ва нақди мутуни адабӣ». - Ҳуҷанд, 2022.-С.107-110.

Ба автореферати диссертатсия тақризҳои зерин ворид шудаанд:

1. Тақриз ба автореферати диссертатсияи Соқиева Парвина Зафаровна аз тарафи доктори илми филология, Директори Институти илмҳои гуманитарии ба номи академик Б. Исқандарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Қаландариён Ҳоким Сафар навишта шуда, натиҷаҳои таҳқиқоти илмии диссертант мусбат арзёбӣ гардидааст. Муқарриз дар баробари муҳассаноти кор бархе камбузидҳои ҷузъиро ироа менамояд. Фарзан: Диссертант меъёрҳои таъйин кардани сабки шоирии Низомии Ганҷавиро дар достонҳои “Хусрав ва Ширин” ва “Лайлӣ ва Маҷнун” бояд алоҳида мавриди таҳқиқ қарор медод.

2. Тақриз ба автореферати диссертатсия аз ҷониби номзади илми филологияи кафедраи филологияи тоҷик ва забонҳои шарқӣ Донишгоҳи давлатии Тирмиз Муқумова Дилафрӯз ирсол гардидааст. Муқарриз зимни баёни комёбихои диссертант баъзе нуқсонҳоро, амсоли шарҳи истилоҳоти мусиқӣ ва ба унвони шавоҳид овардани баъзе абётро дар автореферат зикр кардааст.

Дар маҷмуъ муқарриз таҳқиқоти анҷомдодаи диссертантро хуб пазируфтааст.

3. Тақриз ба фишурдаи диссертатсияи Соқиева П. З. аз ҷониби дотсенти кафедраи фанҳои гуманитарии Донишгоҳи технологиي Тоҷикистон, номзади илми филология Одинаев Нурмаҳмад Сафаровиҷ нигошта шуда, натиҷаҳои таҳқиқоти илмии унвонҷӯ мусбат арзёбӣ шудааст. Муқарриз бо зикри комёбихо дар тақриз ба баъзе аз навоқис ишора менамояд. Чунончӣ, диссертант ба маводи ду достон (“Хусрав ва

Ширин” ва “Лайлӣ ва Маҷнун”) иктифо намудааст, ки ин маҳдудият боиси норушан шудани баъзе паҳлӯҳои шоирии Низомӣ гаштааст.

4. Тақриз ба автореферати диссертатсия аз тарафи дотсенти кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемуров, номзади илми филология Дӯстов Комилҷон таълиф шуда, ки дар он пажуҳиши диссертант кори илмии байтмомрасида зикр гардида, баҳои мусбат дода шудааст. Муқарриз бо таваҷҷӯҳ ба комёбиҳои мавҷуда ба баъзе иштибоҳи муаллифи диссертатсия ишора кардааст. Дар автореферати диссертатсия баъзе ғалатҳои имлой ва техниқӣ ба назар мерасанд, ки ислоҳи онҳо ҳатмӣ ва зарурианд.

Муқарризони ғайрирасмӣ арзиши назариявию амалӣ ва мубрамии пажуҳишро ба инобат гирифта, дар радифи муваффақиятҳо ба баъзе камбуҷиҳо ишора кардаанд, ки онҳо ҷузъӣ ва ислоҳпазир буда, арзиши корро коста намегардонанд. Онҳо барои беҳтару хубтару шудани сатҳи пажуҳиш пешниҳодҳои муайяну мушаххас ироа намудаанд.

Муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар мутахассисони шинохтаи соҳаи адабиётшиносӣ буда, дар соҳаи мавзуи таҳқиқот асарҳои илмӣ ба табъ расонидаанд.

Муассисаи пешбар яке аз марказҳои бонуфузи ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта, мутахассисони он дар таҳқиқу пажуҳиши масоили мухталифи адабиётшиносӣ ва таълиму тадриси масъалаҳои мубрами он маъруфу машҳуранд.

Шурои диссертационӣ иброз медорад, ки Соқиева Парвина Зафаровна дар кори диссертационии худ маҳорати шоирии Низомиро дар достонҳои мавриди назар хело мӯшикофона мавриди баррасӣ қарор дода, масъалаҳои ба уҳдаи ӯ voguzorshuda дар диссертатсия ҳалли худро ёфтааст.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот метавонад дар омузишу пажуҳиши осори Ҳаким Низомии Ганҷавӣ, таълифи рисолаҳои дигари

илмӣ бахшида ба суханвари Ганча, таълифи корҳои курсӣ ва рисолаҳои хатм дар факултаҳои филологияи тоҷик, таълиму тадриси адабиёти классикии форс-тоҷик, курсҳои маҳсуси омӯзишӣ оид ба низомишиносӣ барои донишҷӯён ҳамчун маводи муфид қарор бигирад ва хидмати амалӣ намояд. Муроҷиат намудан ба ин паҳлуи камомӯхтаи достонҳои «Хусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Маҷнун»-и ин эҷодкори асил дар марҳалаи ҳозираи адабиётшиносии тоҷик, яъне баъд аз соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дорои аҳаммияти вижга саҳми муҳим дошта метавонад.

Аз муҳтавои диссертатсия бармеояд, ки диссертант дар қисмати муқаддимаи диссертатсия чун анъана мувоғиқи талаботи муқарраршуда роҷеъ ба аҳамият ва зарурати таҳқиқ, дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмӣ, усулҳои таҳқиқот, заминаҳои назариявию методологии таҳқиқот, ҳадафи таҳқиқот, объекти таҳқиқот, саҳми шаҳсии муаллиф сухан дармиён гузоштааст.

Боби нахустро диссертант «Назари Низомии Ганҷавӣ ба сухан, шеъру шоирӣ ва эҷоди бадеӣ» ном ниҳода, ба ду фасл тақсим намудааст. Фасли аввали боби мазкур «Сухан ва суханвар аз нигоҳи Низомии Ганҷавӣ» ном дошта, дар ин бахш диссертант диди Низомии Ганҷавӣ ба сухан ва суханвар, талаботи ў аз суханвар дар эҷоди бадеиро мавриди таҳқиқ қарор медиҳад. Диссертант зикр мекунад, ки Низомӣ дар достонҳои «Хусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Маҷнун», дар баробари оғаридани асари бадеӣ ба афкори назарӣ-адабӣ низ таваҷҷӯҳ намудааст. Шоир чунин ақида дорад, ки онҳое метавонанд бо сухан сару кор гиранд, донишу биниши жарф доранду қадри волои сухан, созанда будани суханро медонанд ва онро, пеш аз ҳама, бар манофеи ҷомеа истифода карда метавонанд. Вай дар ин маврид суханвар гуфта, эҷодкори асилро дар назар дорад ва ба таъбири шоир суханварони асил «булбулони арш»-анд, яъне дар гуфтани сухан табъу салиқаи худодод доранд. Дар «Маҳзан-ул-асрор» омадааст:

Булбули аршанд суханпарварон,

Боз чӣ монанд ба он дигарон.

З-оташи фикрат чу парешон шаванд,

Бо малак аз ҷумлаи хешон шаванд.

Фасли дуюми боби мазкур «Каломи бадеъ аз назари Низомии Ганҷавӣ» номгузорӣ шудааст. Диссертант дар ин фасл афкори назарии Низомиро мавриди баррасӣ қарор додааст. Ҳамчунон, диссертант иброз медорад, ки шоир дар достонҳои «Хусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Мачнун» кӯшидааст, ба гуфтаҳои худ баҳои сазовор дихад. Инчунин, Низомӣ дар баробари ҳунари шоириро заҳмати душвор ва кори сангин донистан, ба шеъри «асил» ва «зотӣ» бо маъонии бикр баҳои арзишмандро қоил аст.

Суҳан гавҳар шуду гӯянда ғаввос,

Ба саҳти дар каф ояд гавҳари хос.

Зи гавҳар гуфтан устодон ҳаросанд,

Ки қиматмандии гавҳар шиносад.

Диссертант боби дуюмро «Маҳорати шоирии Низомии Ганҷавӣ дар баёни сохту муҳтавои достонҳои «Хусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Мачнун» номгузорӣ намуда ва онро ба ду фасл, фасли дувумро боз ба чаҳор зерфасл дастабандӣ намудааст. Фасли аввали боби мазбур «Сохту муҳтавои достонҳо» ном дошта, фасли дуюм бошад «Маҳорати симоофарии Низомии Ганҷавӣ дар достонҳои «Хусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Мачнун» мебошад. Дар ин бахш диссертант бо дaloили илмӣ симоҳои достонҳои «Хусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Мачнун»-и Низомии Ганҷавиро бо диdi нав ва бо истифода аз равишҳои макотиби адабӣ ба риштаи таҳқиқ қашидааст.

Маҳорати баланди эҷодии Низомии Ганҷавӣ ба ӯ имкон додааст, ки дар асоси қиссаву афсонаҳои пароканда як достони аз ҷиҳати сужет мукаммалу мураттабро бо ғояи баланд офарад ва забону санъати олиро дар он устокорона ҷой дихаду мактаби достонҳои «Лайлию Мачнун»-нависиро асос гузорад. Баъди суханвари Ганҷа дар Шарқ Ҳусрави

Дехлавӣ, Ҷомӣ, Навоӣ, Суҳайлӣ, Ҳотифӣ, Мактабӣ, Ҳилолӣ, Абдибеки Шерозӣ, Мулҳами Бухорӣ, Фузулӣ, Шоҳин, Андалеб, Туғрал, Ноқиси Каттакӯрғонӣ ва дигарон достонҳои «Лайлӣ ва Мачнун» навишта бошанд ҳам, достони Низомии Ганҷавӣ бо бартарии сужетофарӣ, саҳнаорӣ, забон ва ҳусни баён дар ҷою мақоми худ қарор дорад.

Дар чаҳор зерfasли ин бахш, ки аз «Симоҳои Ҳусрав ва Мачнун», «Симоҳои Ширин ва Лайлӣ», «Симоҳои Фарҳод» ва «Симоҳои ёридиҳандаи достонҳои «Ҳусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Мачнун» иборат мебошад.

Дар достонҳои «Ҳусрав ва Ширин» – у «Лайлӣ ва Мачнун» дар баробари мавҷуд будани симоҳои аслӣ, як идда симоҳои ёрирасон, монанди Шопур, Навфал, Мехинбону, Қайсари Рум, Фарҳод, Марям, Баҳроми Ҷӯбина, Шакари Исфаҳонӣ, волидайни Лайлӣ ва Мачнун, Ибни Салом, Накисо, Борбад, Бузургмехр ва дигарон барои баёни муҳтавои ин достонҳо ва пурратар намудани симоҳои асосии онҳо хидмати арзанда карда тавонистаанд. Ин симоҳо новобаста ба лаҳзавӣ буданашон хотирмонанд.

Боби сеюми диссертатсия - «Корбурди хунармандонаи забону баёни бадеъ дар достонҳои «Ҳусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Мачнун»-и Низомии Ганҷавӣ» унвон дошата, ба се фасл гурӯҳбандӣ шудааст. Фасли аввали боби мазкур «Забон ва ҳусни баён дар достонҳои ишқии Низомӣ» ном дорад, ки онро диссертант боз ба зерфаслҳои «Корбурди санъати ташбех дар достонҳои «Ҳусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Мачнун»-и Низомӣ», «Истифодаи санъати истиора дар достонҳои «Ҳусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Мачнун»-и Низомии Ганҷавӣ» ва «Корбасти санъати муболига дар достонҳои «Ҳусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Мачнун»-и Низомӣ», «Мавқеи талмех дар достонҳои «Ҳусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Мачнун» дастабандӣ кардааст.

Диссертант иброз медорад, ки дар баробари маҳорати бандубости сохту муҳтаво ва ҳунари симоофарӣ яке аз вижагиҳои дигари маҳорати

шоирии Низомии Ганчавӣ дар достонҳои «Хусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Мачнун» ин забон ва ҳусни баёни эҷодкор маҳсуб меёбад, ки дер боздиққати аҳли таҳқиқро ба худ ҷалб намудааст.

Инчунин, муҳаққиқ зикр мекунад, ки аз санъатҳои бадеиे, ки бо қасрати истеъмол ҳусни сухани шоирро афзудаанд, ташбех, истиора, муболига, талмех, саволу ҷавоб ва таҷнисро метавон номбар кард. Ҳамчунин, шоир дар соҳтани лаҳзаҳои хушӣ ва базмии осораш, ба вижа достонҳои мавриди назар, аз истилоҳоти мусиқӣ кор гирифтааст, ки аз илми мазкур огоҳӣ доштани вайро бармalo кардааст.

Фасли дуюми боби сеюми диссертатсияро муҳаққики ҷавон «Истифодаи истилоҳоти мусиқӣ дар достонҳои «Хусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Мачнун» унвонгузорӣ намуда, чунин мегӯяд, ки Низомии Ганчавӣ аз ҳунари мардумӣ ва санъати мусиқӣ хеле хуб барҳӯрдор будааст. Дар «Ҳамса»-и шоир, баҳусус достонҳои мавриди назар, омадани истилоҳот ва созҳои мусиқӣ, монанди «Шаҳруду даҳруд», «самои арғунунӣ», «ҷанг», «парда», «ромишгар», «мутриб», «Сӣ лаҳни Борбад», «ҷарас», «руд», «оҳанги Ироқ», «раҳоварӣ», «абрешими соз», «алҳон», «Ситои Борбад», «барбат» ва даҳҳои дигар баёнгари онанд, ки шоир аз илми мусиқӣ ҳам батамом боҳабар будааст.

Диссертант фасли севуми боби сеюми диссертатсияшро «Инъикоси андешаҳои ахлоқии Низомии Ганчавӣ дар достонҳои «Хусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Мачнун» ном ниҳодааст. Муаллифи диссертатсия зикр мекунад, баёни андешаҳои ахлоқӣ дар достонҳои «Хусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Мачнун» низ аз паҳлуҳои дигари маҳорати эҷодии шоир дониста мешаванд. Шоир зимни баёни ин ё он мавзузъ матолиби ҷолиби тарбиявию ахлоқӣ ва андарзу ҳикматро бар манфиати ҷомеа пеш гузошта, ба мардум дарси покиву ростӣ медиҳад ва норостику коҳилиро барои ҳар як фарди ҷомеа равиши нодуруст меҳонад.

Дар таҳқиқи мавзуи диссертатсия ба дастовардҳо ва таҷрибаи илмии олимони ватаниву хориҷӣ, аз ҷумла, Ҳ. Этте, Э. Браун, Е.Э. Бертелс, В.М. Жирмунский, Ян Рипка, Г.И. Ломидзе, И.С. Брагинский, М.Н. Османов. Ғ.Алиев, Б.Фурӯзонфар, З.Сафо, Б.Занҷонӣ, А.Зарринкӯб, А.Давронов, Р. Мусулмонкулов, А.Афсаҳзод, Ҳ.Шарифов, Ҳ.Мирзозода, А.Насриддин, Н.Салимов, М.Хочаева, У.Фаффорова, И.Икромов, Н.Нуров, А.Шаҳобӣ, А.М. Ҳурсонӣ ва дигарон такъя карда шудааст.

Асоси маводи таҳқиқро «Ҳамса»-и Низомии Ганҷавӣ, ки тавассути донишмандони дохилию бурунмарзӣ таҳия ва тасҳехи интиқодӣ шудааст, ҳамчунин, осори назарии донишмандоне, ки бевосита ба достонҳои Низомии Ганҷавӣ, аз ҷумла «Ҳусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Мачнун» таълиф шудаанд, ташкил медиҳад.

Натиҷаи таҳқиқро метавон дар дарсҳо ва курсҳои маҳсуси лексионию амалӣ, ташкили машғулиятҳо ва корҳои мустақилонаи донишҷӯён ва хонандагони МТМУ истифода бурд.

Саҳми бевоситай муҳаққиқ аз рӯйи он собит мегардад, ки муаллиф дар муддати ба ҳайси магистр ва доктор PhD таҳсил карданаш ба пажуҳишу баррасии афкори назарӣ-адабӣ ва интиқодии Низомии Ганҷавӣ пардохтааст. Инчунин таҳқиқоти илмӣ ва мақолаҳоеро, ки роҷеъ ба достонҳои «Ҳамса» ва маҳорати шоирии Низомӣ аз ҷониби донишмандон нигошта шудаанд, мавриди таҳқиқ қарор додааст. Натиҷаҳои бадастомада дар диссертатсия маҳсули пажуҳиши шахсии муаллифанд.

Муаллифи диссертатсия дар заминаи нуктаҳои мазкур мақолоти илмиро ба табъ расонида, дар конференсияҳои ҷумхурияйӣ ва байналмилаӣ суханронӣ кардааст ва маводи таҳқиқотиашро дар дарсҳои назариявию амалӣ низ истифода бурдааст.

Ҷаласаи Шуруи диссертационии 6D.КОА – 037-и назди МДТ-и “Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” аз 14.12.2022 дар бораи ба Соқиева Парвина Зафаровна додани дараҷаи

илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021400-Адабиётшиносӣ (6D021403-Таърихи адабиёт, равобити адабӣ) қарор қабул кард.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар Шурои диссертационӣ аз шумораи умумии 15 нафар аъзои Шурои диссертационӣ 13 нафар иштирок доштанд, ки аз ин 5 нафар аз рӯйи ихтисоси 6D021400-Адабиётшиносӣ (6D021403-Таърихи адабиёт, равобити адабӣ) мебошанд.

Натиҷаи овоздиҳӣ: «Тарафдор» - 13 н, «зид» - 0, «варакаи беэътибор»-0.

Раиси шурои диссертационӣ:

доктори илми филология,

профессор



Ҳасанзода А.А.

Котиби илмии шурои диссертационӣ:

номзади илми филология,

дотсент

Шарипова М.З.

14-уми декабря 2022